

11.07.2018

Дар Конфронси байналмилалии сатхи баланд дар мавзӯи «Муковимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез», ки 3 - 4 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таъкид намуданд, ки кишварҳои дунё дар танҳои наметавонанд дар муковимат бо хавфу таҳдидҳои афзояндаи амниятӣ осоиш комёб гарданд ва сулҳу суботро таъмин наоянд. Аз ин лиҳоз, бо назардошти воқеияти мавҷуда, мо дар сатхи минтақа ва ҷаҳон пурзӯр қардани ҳамкориву шарикиро барои таъмини суботи амнияти фарогир тавассути андешидани иқдомҳои муштарак дар ҷодаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва аз байн бурдани омилҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва молиявӣ онҳо ҳамчун самти амалии раҳой аз ин вартаи хатарнок муҳим арзёбӣ мекунем.

Тавре дар ин ҳамоиши байналмилалии сатхи баланд гуфта шуд, имрӯзҳо дар ғӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар гирифтори хавфу таҳдид ва оташи ҷангу низоъҳо гардидаанд ва зухуроти терроризму ифротгароӣ ба хатари бесоликаӣ ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои фочиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор меорад. Дар зарфи солҳои охир зиёда аз сад мамлақати дунё ҳадафи амалҳои харобкоронаи террористон қарор гирифта, бар асари ҳамлаҳои террористӣ садҳо ҳазор нафар аҳолии осоишта ба ҳалокат расида, миллионҳо нафар макону манзили зисташонро тарк кардаанд.

Воқеан, бар асари амалҳои террористӣ дар бисёр мамлики дунё одамони бегуноҳ ба ҳалокат расида, шаҳру дехот ва ёдгориҳои беназири таърихӣ таҳриб мегарданд. Президенти кишвар зикр сохтанд, ки муборизаи самарабахш алайҳи терроризму ифротгароӣ ва тундгароии хушунатомез ба ҳеч вачх сиёсати «меъёрҳои дугона» - ро наметаворад. Сониян, ин амал на бо роҳи низомӣ, балки фақат тариқи муқоламаи сиёсӣ имконпазир аст. Инро таҷрибаи Тоҷикистон собит намудааст. Ҳамзамон, таъкид карданд, ки Тоҷикистон дар ин ҷода шарикӣ ҳамаи давлатҳо хоҳад буд.

Қарорҳои давлат дар Конфронси байналмилалии сатхи баланд тамоми мамлақатҳо, ниҳодҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи ҷаҳониро ба муковимати дастаҷамъона бо ин зухуроти нанговари замони даъватӣ ҳидоят намуданд. Президенти маҳбуби мо, аз ҷумла иброз доштанд: «Барои ноил гаштан ба натиҷаҳои дилхоҳ дар муковимат бо зухуроти хатарзои ҷаҳонӣ муосир бояд бар пояи ҳусни эътимод ҳамдастиву ҳамроҳии зичи ҳадамоту ниҳодҳои амниятии кишварҳо ва мақомоти хифзи ҳуқуқ ба роҳ монда шавад. Ба ин манзур, кишварҳои мо ҳамчун узви фаъоли Созмони Милалӣ Муттаҳид ҷиҳати муборизаи самарабахши муштарак бар зидди хатару таҳдидҳои замони муосир пайваस्ता талаш карда, фаъолияти созандаро дар ин самт минбаъд низ густариш хоҳад бахшид». Барҳақ, Пешвои миллати тоҷик, ки аз рӯзҳои нахустини Қарорҳои давлат интиҳоб гардидан дар роҳи начоти миллату давлат ва барқарорсозии соҳти конституционӣ аз

миёни обу оташ ва садду сангарҳои зиёде часурина гузаштаанд, ба кадри осоишу оромӣ ва зиндагиву рӯзгори босафо аз хама бештар мерасанд. Офиятро оне кадр дорад, ки мувочехи укубат гаштааст, мегӯянд дар халк. Имрӯз Тоҷикистон дар симои Сарвари башардӯсти худ дар самти ҳар чӣ бештар зери самои поқу беолоиш шаҳди рӯзгори хуш чашидани тамоми халқу миллатҳоро дар ҷаҳон меандешанд. Бешак, ин мавқеи башардӯстона намунаи ибрат ва лоиқи таҳсин аст.

Юнусалӣ СИДДИКОВ,

узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон